

«ТАСДИҚ МЕНАМОЯМ»

Ректори Донишгоҳи

технологии Тоҷикистон

доктори илмҳои техникӣ, дотсент

Амонзода И.Т.

с. 2023



ХУЛОСАИ

ДОНИШГОҲИ ТЕХНОЛОГИИ ТОҶИКИСТОН

Кори диссертационии Раҳмонова Ҷамилахон Абдуҳамидовна дар мавзӯи: «**Коркарди технологияи маҳсулоти ҳӯрокай функционалии қаннодии ордӣ бо иловаи ашёи ғайриянъанавӣ дар мисоли топинамбур**» дар кафедраҳои технологияи маҳсулоти ҳӯрокай Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд ба номи академик М.С.Осимиӣ ва технологияи истеҳсоли маводи ҳӯрокай Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон иҷро шудааст.

Дар вақти омода кардани диссертатсия Раҳмонова Ҷамилахон дар кафедраи технологияи маҳсулоти ҳӯрокай Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд ба номи академик М.С.Осимиӣ ҳамчун омӯзгори калон фаъолият дошт.

Раҳмонова Ҷамилахон Абдуҳамидовна соли 2007 Филиали Хуҷандии Донишгоҳи технологияи Тоҷикистонро аз рӯйи ихтисоси “Технология равғани растаниӣ” бо дипломи аъло хатм кардааст.

Роҳбари илмиӣ: Рашидов Наим Ҷалолович – доктори илмҳои кишоварзӣ, дотсенти кафедраи агротехнологияи ва экологияи саноати Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд ба номи академик М.С.Осимиӣ.

Мушовири илмӣ: Ғаффоров Абдуллазиз Абдуллоғизович- доктори илмҳои техникӣ, профессори Дошишгоҳи технологий Тоҷикистон, академики АБТА.

Мувофиқи натиҷаҳои мухокима хulosai зерин қабул карда шуд:

Мубрамии мавзӯъ. Амнияти озуқаворӣ, яке аз самти асосии пешравии ҷомеаи солим ба ҳисоб меравад, аз ин лиҳоз коркарди физоҳои функционалий бо истифодаи ашёҳои маҳаллӣ хеле муҳим буда, он барои пешгирии бемориҳо айни муддао ба ҳисоб меравад.

Барои пешгирии афзуншавии бемории диабети қанд истифодаи топинамбур, ки дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳоло кишт карда истодаанд, хеле муҳим ба ҳисоб рафта, он барои коркарди маҳсулотҳои наава зиёднамудани номгӯи маҳсулотҳои нави истеҳсоли ватани нақши бениҳоят амалӣ мебозад.

Солҳои охир афзоиши бемориҳои гуногун аз ҷумла саратон, диабети қанд, ишшимияи дил ва дигар намуди онҳо дар мамлакат бисёр шуда, сабабҳои асосии пайдошавии бемориҳо ин таъмин нагардидани аҳолӣ бо моддаҳои ҳаётан муҳим, коҳишёбии назарраси организми зинда аз норасоии ин модда ба вучуд омада истодааст. Норасоии табаддулоти саҳех аз ҳисоби истифодаи ашёҳои сунъӣ дар таркиби маҳсулоти ҳӯрока ва дигар омилҳо дар таъмини аҳолии мамлакат бо озуқаи солим таъсири манфии ҳудро бевосита мерасонад. Дар чунин шароити душвор таъмини устувории бозори маҳсулоти ҳӯрока дар асоси истифодаи оқилонаи захираву имкониятҳои мавҷуда дар афзунгардонии ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти гизоии фоидаовар аз ҷумла функционалий барои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба яке аз вазифаҳои стратегӣ табдил ёфтааст.

Зарурати баланд бардоштани даромаднокӣ ва рақобатнокии истеҳсоли маҳсулоти ҳӯрока аз ҷумла маҳсулотҳои қаннодии ордӣ, таъмини устувории бозори маҳсулоти ҳӯрока дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирии давлатии истеҳсолкунандагони ватанӣ, шаффоғият ва таваҷҷӯҳи маҳсусро дар

шароити тағыйирёбии иқлим инъикоси пурраро ба миён овардааст. Мұхиммияти ҳалли масъалаҳои таъмини устуровй коркарди технология ва дастурамали маҳсулоти хұрока, инчунин нокифоягии омұзиши ҹанбаҳои назариявию амалии он интихоби мавзуи таҳқиқоти диссертациониро муайян намудааст.

Мақсади кори диссертационй: аз коркарди дастурамали илмій асоснокшуда ва технологияи маҳсулоти озуқавории функционалии қаннодии ордй бо истифодаи концентрати топинамбур мебошад.

Мувофиқи мақсади таҳқиқот **вазифаҳои илмій-тадқиқотии зерин** ҳалли худро дар бар гирифтааст:

- омұзиш ва тадқиқи хусусиятҳои топинамбур, таҳлил намудани микдории қанднокии он вобаста ба мавсими ҳосилғундорй);
- омұзиш ва таҳлил намудани таркиби химиявии топинамбур;
- коркарди технологияи маҳсулоти нимтайёр дар асоси топинамбур;
- таҳлили сифати концентрати топинамбур ва муқойсаи он бо нишондодҳои ҳұччатҳои меъёрй;
- коркарди дастурамали маҳсулоти функционалии қаннодий ордй дар асоси топинамбур;
- истексоли маҳсулоти функционалии қаннодии ордй бо иловаи концентраи топинамбур;
- муайянкунии таъсири вояҳои гуногуни концентрати топинамбур ба таркиби маҳсулоти тайёр;
- муайян кардани хусусияти органолептий, физико-химиявии күлчақанд бо иловаи концентрати топинамбур;
- ҳисоб намудани дастурамал ва самаранокии иқтисодии маҳсулоти коркардашуда.

Навғонии илмии диссертация. Тадқиқот соҳиби чунин навғониҳои илмій мебошад:

- омұзиши таркиб, хусусият ва соҳаи истифодабарии чунин растаний беор ба монанди топинамбур (ноки заминй);

- дар Чумхурии Тоҷикистон бори аввал технологияи истеҳсоли концентрати топинамбур ичро карда шуд;
- коркарди дастуралӣ ва тарҳи технологияи истеҳсоли маҳсулоти қаннодии ордӣ дар асосӣ топинамбур.
- бо роҳи ташхисҳои органолептиկӣ ва физико-химиявӣ мавҷудияти инулин дар таркиби концентрати топинамбур муайян карда шуда, ба таври муфассал таркиби химиявии концентрати топинамбур омӯхта шуд;
- таҳлилҳо бо таври имлӣ асоснок намуданд, ки решамеваи мазкур дар истеҳсоли маҳсулоти қаннодии ордӣ истифода бурдан мумкин аст;
- илман асоснок карда, бо тариқи тачрибавӣ, имконияти истифодабарии объекти растанигии интихобшуда ба сифати манбаи моддаҳои арзишнок дар истеҳсоли маҳсулоти қаннодии ордӣ тасдиқ карда шуд;
- вояи оптималии иловаи концентрати топинамбур барои истеҳсоли маҳсулоти қаннодии ордӣ, пешниҳод карда шуд;
- хосиятҳои истеъмолкунандагии кулчақанди коркардшуда, ки ба таркибаш иловаи хокай топинамбур истифода бурда шудааст, тадқиқот гузаронида шуд.

Аҳамияти назариявӣ ва амалии тадқиқот. Аз саҳех намудани асосҳои назариявӣ, усули таҳқиқоти таркибӣ ва истифодабарии маҳсулоти таъминоти функционалӣ дошта мебошад. Барои истеҳсоли маҳсулоти коркардшаванда, ашёи хоми функционалӣ, ки дар таркибаш миқдори муайяни макро ва микро нутриентҳои фаъол дорад ва бо моддаҳои биологӣ бой мебошад, истифода бурда шуд. Вобаста ба ин, ҷустуҷӯи манбаъҳои нави захираҳои ғизоӣ ва истифодаи ашёҳои хоми ғайрианъанавии пайдоиши растанигӣ дошта, ки барои истеҳсоли маҳсулоти функционалии ғизоӣ яке аз масъалаҳои муҳими соҳаи саноати ҳӯрока мебошад, ҳал карда шуд.

Дастуралӣ истеҳсоли кулчақанд бо истифодаи концентрати топинамбур коркардшуда, намунаҳои тачрибавии онҳо дар истеҳсолот ба роҳ монда шуданд.

Дараачаи эътимоднокии натицаҳои тадқиқот. Эътимоднокии маълумотҳои гирифташуда бо мувофиқоии натицаҳои таҷрибай бо назарияйӣ ва инчунин нишондиҳандаҳои дар вакти тафтиши истеҳсолии натицаҳои асосии тадқиқот ба дастовардашуда тасдиқ мегардад. Тадқиқотҳои илмӣ дар давраи солҳои 2019-2022 гузаронида шуда, натицаҳои асосӣ дар нашриётҳои ватаниӣ ва хориҷӣ оварда шудаанд.

Феҳристи интишороти муаллиф доир ба мавзӯи диссертатсия

А) Мақолаҳое, ки дар нашрияҳои эътирофгардидаи КОА-и назди

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудаанд:

1. Рашидов Н.Д., Ғаффаров А.А., Раҳмонова Д.А. Инулиносодержащий концентрат из топинамбура. ТУТ, Вестник, 1 (48) 2022, Душанбе. -122-127ст.

2. Раҳмонова Д.А. Сенсорный анализ кондитерского изделия с добавлением концентрата топинамбура и боярышника. ТУТ, Вестник №2 (49) 2022, -83-87с.

3. Рашидов Н.Ч., Ғаффоров А.А., Раҳмонова Ч.А. Технологияи истеҳсоли кулчақанд бо иловай хокай топинамбур. ДТТ, “Паёми ДТТ, №1 (52) 2023, -69-76с.

Б) Мақолаҳое, ки дар дигар нашрияҳо чоп шудаанд:

4. Камилова Д.А., Раҳмонова Д.А. Разработка и внедрение в технологии мучных кондитерских изделий композитные смеси из нетрадиционного сырья. Качество продукции, технологий и образования, Материалы XVI международной научно-практической конференции, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова. РИНЦ. 2021. - 61-64 с.

5. Камилова Д.А., Раҳмонова Д.А. Иннулиносодержащий концентрат из клубней топинамбура для функционального назначения. Качество продукции, технологий и образования, Материалы XVI международной

научно-практической конференции, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова. РИНЦ. 2021.-106-109 с.

6. Раҳмонова Ҷ.А., Рашидов Н.Ҷ., Ғаффоров А.А. Топинамбур - ашёи поливитамиинӣ барои ғанӣ гардонии маҳсулотҳои функционалий. ДПДТТХ, конференсияи илмӣ – амалии омӯзгорон, докторантон, PhD, магистрантон ва донишҷӯён баҳшида ба эълон гардидани солҳои 2020-2040 “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф”, “Солҳои рушди саноат” ва “Рӯзи илми тоҷик”, 04.2022. -62-67с.

7. Раҳмонова Ҷ.А., Рашидов Н.Ҷ., Ғаффоров А.А. Баҳодиҳии хусусиятҳои физико-химиявии хоқаи топинамбур, ҳамчун маҳсулоти функционалий. ДПДТТХ, конференсияи чумхуриявии илмӣ-амалӣ “Муаммоҳои саноатикунонии комплекси агросаноатӣ дар шароити муосир” баҳшида ба 30 солагии Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва “Солҳои рушди саноат” 12.2022 -127-132с.

8. Рашидов Н.Д., Ғаффаров А.А., Раҳмонова Д.А. “Экономические аспекты применения инновационных технологий в производстве мучных кондитерских изделий на предприятиях Согдийской области”, Вестник ХПИТТУ имени академика М. Осими. Вестник №2 (27) 2023. -123-134с.

9. Раҳмонова Д.А., Аҳмедова М.Н., Аҳмедов Н., ДПДТТХ, конференсияи илмӣ – амалии омӯзгорон, докторантон, PhD, магистрантон ва донишҷӯён баҳшида ба эълон гардидани солҳои 2020-2040 “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф”, “Солҳои рушди саноат” ва “Рӯзи илми тоҷик”, 2023. -69-77с

10. Нахустпатент № TJ 1245 ба ихтирои “Тарзи истеҳсоли маҳсулоти қаннодии ордӣ бо иловаи орди топинамбур ва дӯлона”. 18.03.22. Раҳмонова Ҷ.А. , Комилова Д.А.

Хулоса: Кори диссертационии Раҳмонова Ҷамилахон Абдуҳамидовна мувофиқи талаботҳои КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷро шудааст.

Хулосаҳои кори диссертатсионӣ ва мақолаҳои илмии мувофиқи мавзӯъ нашршуда тасдиқкунандай дараҷаи илмии омӯзгори калон оид ба гирифтани унвони илмии номзади илмҳои техникӣ аз рӯйи ихтисоси 05.18.01 – Технологияи коркард, нигоҳдорӣ ва коркарди хӯшагиҳо, лӯбиёгиҳо, маҳсулоти ғалладона, мевагиу полезӣ ва ангурпарварӣ мебошад.

Диссертатсияи Раҳмонова Чамилахон Абдуҳамидовна дар мавзӯи “Коркарди технологияи маҳсулоти хӯроки функционалии қаннодии ордӣ бо иловай ашёи гайрианъянавӣ дар мисоли топинамбур” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ аз рӯйи ихтисоси 05.18.01 – Технологияи коркард, нигоҳдорӣ ва коркарди хӯшагиҳо, лӯбиёгиҳо, маҳсулоти ғалладона, мевагиу полезӣ ва ангурпарварӣ ба ҳимоя тавсия дода мешавад.

Хулосаи дар ҷаласаи кафедраи технологияи истеҳсоли маводи хӯроки Донишгоҳи технологи Тоҷикистон қабул карда шуд. Иштиrok доштанд 11 нафар. Натиҷаи овоздиҳӣ: “роҳӣ” – 11, “зид”- нест, “бетараф”- нест. Суратҷаласа № 10 аз 14.06.2023с.

Раиси Шӯрои Олимон,

н.и.т., дотсент

Ҳакимов Ф. К.

Котиби Шӯрои Олимон,

н.и.т., дотсент

Шарипова М.Б.

Эксперти мустақил,

н.и.т., и.в.дотсент

Абдуллоева М.А.

Имзои Ҳакимов Ф.К. Шарипова М.Б., Абдуллоева М.А.-ро тасдиқ мекунам:

Сардори шӯбайи қадро
ва корҳои маҳсус



Бухориев Н.А.